



Ф А Р М О Н И
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Дар бораи тадбирҳои тақвият додани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, андозаи нафақа ва стипендия

Бо мақсади беҳтар намудани вазъи моддии аҳоли ва баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳоли, мутобиқи моддаи 103 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» **ф а р м о н м е д и х а м:**

1) **Аз 1 сентябри соли 2011:**

- музди меҳнати директорони институтҳо, пажӯҳишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва Академияи илмҳои тибби назди Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 3,3 маротиба ва музди меҳнати кормандони онҳо, Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхуча Сатторов ба андозаи 100 фоиз зиёд карда шавад;

- музди меҳнати кормандони раёсатҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Академияи илмҳои тибби назди Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони дигар муассисаҳои илмӣ соҳавӣ ба андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад;

- музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ, ки аз ҳисоби Бучети давлатӣ маблағгузори мешаванд, ба андозаи 40 фоиз зиёд ва андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ ба маблағи 112 сомони муқарраб карда шавад.

- маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисаҳои соҳаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва фарҳанг, ки аз Бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, ба андозаи 40 фоиз зиёд карда шавад;

- музди меҳнати кормандони Иттифоқи композиторони Тоҷикистон ба музди меҳнати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон баробар карда шавад;

- маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисаҳои соҳаи маориф, ки аз Бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, ба андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад;

- маоши моҳонаи вазифавии раисон, муовинони раис ва судяҳои судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, судҳои иқтисодӣ ва судҳои ҳарбии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, судҳои шаҳрҳо, ноҳияҳо ба андозаи 100 фоиз зиёд карда шавад;

- маоши моҳонаи вазифавии раисон, муовинон ва судяҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва музди меҳнати моҳонаи вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 50 фоиз зиёд карда шавад;

- нақшаи маоши вазифавии (меъёрҳои тарифӣ) кормандони прокурорӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, ҳайати шахсии қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва маош барои рутбаи ҳарбӣ (махсус) мувофиқи замимаҳои 1-24 муқаррар карда шавад;

- барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷадвали ягонаи тарифӣ мувофиқи замимаи 25 мавриди амал қарор дода шавад.

Андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффитсиентҳои тарифӣ барои мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар ҳаҷми 350 сомонӣ муқаррар карда шавад;

- маоши вазифавӣ ва ставкаҳои тарифии кормандони дигар муассисаҳо ва ташкилотҳо, ки аз Бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд (ба ғайр аз сарҳатҳои якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, шашум, ҳафтум, ҳаштум, нуҳум ва даҳуми банди 1 Фармони маъмурӣ), ба андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад;

- музди меҳнате, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 март соли 2003, №119 барои кормандони марказҳои (гурӯҳҳои) тағбиқи

лоиҳаҳои сармоягузори давлатии бо ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ амалишаванда муайян гардидааст, дар доираи маблағҳои барои нигоҳдории онҳо пешбинишуда ба андозаи 25 фоиз зиёд карда шавад;

- нафақаи меҳнатӣ ва иҷтимоии нафақахӯрон ба андозаи 25 фоиз зиёд карда шавад;

- андозаи амалкунандаи стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва стипендияи аспирантҳо ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ (ба ғайр аз курсантҳои Донишгоҳҳои олии ҳарбӣ ва Академияи Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон) 40 фоиз зиёд карда шавад.

2) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:

- дар амал татбиқ намудани Фармони мазкурро дар соли 2011 аз ҳисоби маблағҳои дар Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа пешбинишуда, аз ҳисоби маблағҳои бақияи озод ва иҷрои барзиёдии даромади бучетҳои маҳаллӣ ва аз ҳисоби сарфаи дигар моддаҳои хароҷотӣ ва маблағҳои махсуси муассисаҳо ва ташкилотҳои бучетӣ таъмин намоянд;

- дар муҳлати се моҳ доир ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъриии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақлиф пешниҳод карда, қарорҳои дахлдори худро бо Фармони мазкур мутобиқ намоянд;

- ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз қор рафтани кӯмакпулӣ барои қорношоямии муваққатӣ ва дигар ҳолатҳои, ки ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманданд (ба ғайр аз нафақа), мувофиқи Қондаҳои ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз қор рафтани кӯмакпулӣ барои қорношоямии муваққатӣ ва дигар ҳолатҳои, ки ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманданд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007, №313 тасдиқ шудааст, аячом дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
2 августи соли 2011
№ 1126



Ф А Р М О Н И
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О мерах по усилению уровня социальной защищённости населения и увеличению действующих должностных окладов работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий

В целях улучшения материального положения и повышения уровня социальной защищённости населения, в соответствии со статьей 103 Трудового кодекса Республики Таджикистан и статьей 16 Закона Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан» постановляю:

1) С 1 сентября 2011 года:

- увеличить заработную плату директоров институтов и других учреждений Академии наук Республики Таджикистан, Таджикской академии сельскохозяйственных наук, Академии образования Таджикистана и Академии медицинских наук Министерства здравоохранения Республики Таджикистан на 3,3 раза, и заработную плату их работников, Таджикской Национальной Консерватории имени Талабхуджа Сагторова на 100 процентов;

- увеличить заработную плату работников Президиума Академии наук Республики Таджикистан, Таджикской академии сельскохозяйственных наук, Академии образования Таджикистана, Академии медицинских наук Министерства здравоохранения Республики Таджикистан и работников других учреждений отраслей науки на 30 процентов;

- увеличить заработную плату работников отрасли здравоохранения, финансируемых из Государственного бюджета на 40 процентов и установить размер базисной заработной платы для расчета

должностного оклада работников отраслей здравоохранения в сумме 112 сомони;

- увеличить должностные оклады работников организаций, учреждений отраслей социальной защиты и культуры, финансируемых из Государственного бюджета, на 40 процентов;

- заработную плату работников Союза композиторов Таджикистана приравнять к заработной плате Союза писателей Таджикистана;

- увеличить должностные оклады работников организаций, учреждений отраслей образования, финансируемых из Государственного бюджета, на 30 процентов;

- увеличить месячные должностные оклады председателям, заместителям и судьям судов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, экономических и военных судов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе и судей военных судов городов, районов на 100 процентов;

- увеличить месячные должностные оклады председателей, заместителей и судей Верховного суда Республики Таджикистан, Конституционного суда Республики Таджикистан, Высшего экономического суда Республики Таджикистан и месячную заработную плату депутата Маджлиси намоиядагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 50 процентов;

- установить схему должностных окладов (тарифные ставки) работников прокуратуры, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников других правоохранительных органов, а также оклады по воинским (специальным) званиям согласно приложениям 1-24;

- ввести в действие Единую тарифную сетку для государственных служащих административных должностей государственной службы органов государственного управления, местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл согласно приложению 25.

Установить размер базисной заработной платы в качестве основы тарифных коэффициентов для органов государственного управления, местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл в сумме 350 сомони;

- увеличить должностные оклады и тарифные ставки работников учреждений и организаций, финансируемых из Государственного бюджета (кроме перечисленных в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом и десятом абзацах пункта 1 настоящего Указа), на 30 процентов;

лоиҳаҳои сармоягузори давлатии бо ташкилотҳои байналмилалӣ, молиявӣ амалишаванда муайян гардидааст, дар доираи маблағҳои барои нигоҳдории онҳо пешбинишуда ба андозаи 25 фоиз зиёд карда шавад;

- нафақаи меҳнатӣ ва иҷтимоии нафақахӯрон ба андозаи 25 фоизи ҳалди ақали нафақаи муқарраргардида зиёд карда шавад;

- андозаи амалкунандаи стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва стипендияи аспирантҳо ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии миёнаи касбӣ (ба ғайр аз курсантҳои Донишгоҳҳои олии ҳарбӣ ва Академияи Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон) 40 фоиз зиёд карда шавад.

2) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:

- дар амал татбиқи намулдани Фармони мазкурро дар соли 2011 аз ҳисоби маблағҳои дар Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа пешбинишуда, аз ҳисоби маблағҳои бақияи озод ва иҷроии барзиёдии даромади бучетҳои маҳаллӣ ва аз ҳисоби сарфаи дигар моддаҳои хароҷотӣ ва маблағҳои махсуси муассисаҳо ва ташкилотҳои бучетӣ таъмин намоянд;

- дар муҳлати се моҳ доир ба ворид намулдани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақлиф пешниҳод карда, қарорҳои дахлдори худро бо Фармони мазкур мутобиқ намоянд;

- ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рӯзсатҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, кӯмакпулӣ барои корношоями муваққатӣ ва дигар ҳолатҳо, ки ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманданд (ба ғайр аз нафақа), мувофиқи Қоидаҳои ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рӯзсатҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, кӯмакпулӣ барои корношоями муваққатӣ ва дигар ҳолатҳо, ки ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманданд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007, №313 тасдиқ шудааст, анҷом дода шаванд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
2 августи соли 2011
№ 1126